

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 30.11.2020 №190

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1747/1-858	Сарраесати хадамоти давлатии оташнишонии ВҚД ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока, молҳои конселяри, картриҷ, либоси тагпуши, фурнитураи низоми, қисмҳои эҳтиётии компютери ва маснуоти сантехники	Номгуй	82	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1748/1-859	Хадамоти гумруки назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Рахҳо бо навишгачот барои наклиет ва сигналҳои махсуси садодиханда ва шуълавар	Адад Адад	61 61	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1749/2-498	РИР н. Фирдавси	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмони	Номгуй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1750/2-499	МД ИР н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Ниҳоли дарахтони ороиши ва тухмии алафи газон	Номгуй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1751/2-500	МД ИР н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Насоси обкаши, кубурхо ва маснуоти сантехники	Номгуй	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1752/9-314	МД Маркази тиббии ДИП ЧТ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Тачхизот ва дастгоҳи тииби	Номгуй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

